



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероф, 35 тел: (992 37) 221-32-90, факс: (992 37) 221-68-10. www.moliya.tj

№ 108-2/46

аз « 23 » 04 соли 20 24

*11
11.04.24
30.04.24*

Маркази милли конунгузории
назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Вазорати молия бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»-ро таҳия намуда, барои гузаронидани таҳлили таъсири танзимкунӣ ирсол менамояд.

Замима: Лоиҳаҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонун бо забонҳои давлатию русӣ ва маълумотномаи асосноккунӣ дар ҳаҷми _____ ҷараф.

Бо эҳтиром,
Муовини вазир

С. Қурбониев

МАРКАЗИ МИЛЛИИ ҚОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН		
ВОРИДОТ №	<u>61/26</u>	
" <u>01</u> "	<u>05</u>	с. 20 <u>24</u>

РАССАТИ СИЁСАТИ БАХИСОБИРИИ МУХОСИБӢ

Иҷро: Рассати сиёсати бахисобгирии муҳосибӣ,
хисоботи молиявӣ ва ғайолияти аудиторӣ
Тел: 227-25-52

AA 01013

Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»

Мутобиқи моддаи 58 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» маъқул дониста шуда, ба баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Раиси Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОИД БА ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҶО БА ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ
ВА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ»**

Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №3, мод.169; соли 2014, №3, мод.149; соли 2017, №1-2, мод.23) тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Дар моддаи 1 ва тамоми матн калимаҳои «ӯҳдадор», «ӯҳдадориҳо», «мӯҳлат» ва «мӯҳлатҳои» мутаносибан ба калимаҳои «ухдадор», «ухдадориҳо», «муҳлат» ва «муҳлатҳои» иваз карда шаванд.

2. Дар моддаи 2:

1) сархатҳои дувоздахум, сенздаҳум, чордахум, понздаҳум, шонздаҳум ва ҳабдахум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

«- консолидатсияи ҳисоботи молиявӣ – ҳисоботи молиявии умумӣ, ки ҳисоботи молиявии ташкилоти модарӣ ва ташкилотҳои тобеъи тахти назорати ташкилоти модарӣ қарордоштаро дар бар гирифта, мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ таҳия карда мешавад;

- ҳисоботи молиявии консолидатсияшудаи буҷетӣ – ҳисоботи молиявие, ки дар асоси ҳисоботи молиявии ташкилотҳои буҷетӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ мутобиқ ба стандартҳои ҳисоботи молиявӣ дар бахши давлатии Тоҷикистон таҳия карда мешавад;

- ҳисоботи молиявии консолидатсияшудаи бахши давлатӣ – ҳисоботи молиявие, ки дар асоси ҳисоботи молиявии консолидатсияшудаи буҷетӣ ва ҳисоботи молиявии корхонаҳои воҳиди давлатӣ аз ҷониби мақоми ваколатдор мутобиқ ба шаклҳои муқарраршуда таҳия карда мешавад;

- ҳисоботи молиявии барҳамдиҳӣ – ҳисоботи молиявии ниҳой, ки ҳангоми барҳамдиҳии субъекти хоҷагидорӣ тартиб дода мешавад;

- субъектҳои соҳибқории қалон – ташкилотҳое, ки барои мақсадҳои Қонуни мазкур ба меъёрҳои муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат менамоянд;

- стандартҳои ҳисоботи молиявӣ дар бахши давлатии Тоҷикистон – стандартҳо ва тафсирҳое, ки дар асоси стандартҳои байналмилалӣ баҳисобгирии муҳосибӣ ва тафсирҳои наشرнамудаи Шӯрои стандартҳои байналмилалӣ баҳисобгирии муҳосибии Федератсияи байналмилалӣ муҳосибон аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия ва тасдиқ шудаанд;»;

2) сархати ҳаждаҳум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«- стандартҳои байналмилалӣ - стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ, стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ барои корхонаҳои хурду миёна ва тафсирҳои онҳо, ки Фонди стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи

молиявӣ ба нашр расонида, аз ҷониби мақоми ваколатдор бо забони давлатӣ тарҷума ва тасдиқ шудааст;».

3. Дар моддаи 6:

1) ба ном пас аз калимаи «муҳосибӣ» калимаҳои «ва ҳисоботи молиявӣ» илова карда шаванд;

2) қисми 2 бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«2. Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ тибқи тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

- субъектҳои дорои манфиати умум ва субъектҳои соҳибкории калон – тибқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ;

- ташкилотҳои буҷетӣ – тибқи стандартҳои ҳисоботи молиявӣ дар бахши давлатии Тоҷикистон;

- субъектҳои соҳибкории хурду миёна – тибқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ барои корхонаҳои хурду миёна ё стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ.»;

3) қисмҳои 2 ва 3 мувофиқан қисмҳои 3 ва 4 ҳисобида шаванд.

4) қисмҳои 5 ва 6 бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

«5. Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ тавассути низомҳои иттилоотӣ баҳисобгирии худкор амалӣ карда мешавад.

6. Соҳибкори инфиродӣ, ки субъекти инҳисороти табиӣ намебошад, ҳуқуқ дорад пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявиро анҷом надихад. Соҳибкори инфиродӣ барои мақсадҳои андозбандӣ баҳисобгирии андозиро мутобиқи қонунгузории соҳаи андоз амалӣ менамояд.».

4. Дар қисми 2 моддаи 8:

1) дар сархати сеюм калимаҳои «ҳамчун мақоми эксперти дар» ба калимаҳои «барои экспертизаи тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии» иваз карда шаванд;

2) сархатҳои шашум, ҳафтум, ҳаштум ва нӯҳум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

«- дастурамалҳо оид ба пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таҳия ва тасдиқ менамояд;

- дастурамал дар бораи тартиби консолидацияи ҳисоботи молиявии бахши давлатиро таҳия ва тасдиқ менамояд;

- низоми ягонаи иттилоотӣ баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявиро татбиқ намуда, ҳамгироии онро таъмин менамояд;

- тартиби мониторинги раванди татбиқи стандартҳоро тавассути низомии иттилоотӣ яқчо бо Бонки миллии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ менамояд;».

5. Ба моддаи 9 қисми 2 сархати чорум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«- татбиқи низомҳои иттилоотӣ дар раванди пешбурди фаъолияти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ.».

6. Ба моддаи 12 қисми 12 бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«12. Гардиши электронии ҳуҷжатҳои аввалияи баҳисобгирӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.».

7. Ба қисми 3 моддаи 18 пас аз калимаи «Ҳисоботи» калимаи «молиявии» илова карда шавад.

8. Ба қисми 1 моддаи 21 пас аз калимаи «муҳосибӣ» аломати «,» ва калимаҳои «аз ҷумла шакли электронии онҳо» илова карда шаванд.

9. Ба моддаи 22 қисми 6 бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«6. Ҳисоботи молиявӣ бо пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад.».

10. Моддаи 22¹ бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«Моддаи 22¹. Ҳисоботи молиявӣ ҳангоми барҳамдиҳӣ

1. Ҳисоботи молиявии барҳамдиҳӣ барои давраи аз 1 январи соли ҳисоботӣ то санаи ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ ворид намудани қайд оид ба барҳамдиҳии субъекти хоҷагидорӣ тартиб дода мешавад.

2. Дар ҳисоботи молиявии барҳамдиҳӣ дороиҳо аз рӯи арзиши бозорӣ ба санаи барҳамдиҳӣ ва уҳдадориҳо бо назардошти фоизҳои ҳисобшуда то санаи барҳамдиҳӣ инъикос карда мешаванд. Уҳдадориҳои безътимод ва зарар дар баланси барҳамдиҳӣ дарҷ карда намешаванд.

3. Вазифаҳои баҳисобгирии амалиётҳо вобаста ба барҳамдиҳӣ, муайян намудани арзиши дороиҳо ва уҳдадориҳо, инчунин тартиб додани ҳисоботи молиявӣ ҳангоми барҳамдиҳӣ ба зиммаи комиссияи барҳамдиҳӣ вогузор карда мешавад.

4. Тартиб ва шаклҳои ҳисоботи молиявӣ ҳангоми барҳамдиҳӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ муайян карда мешаванд. Тартиб ва шаклҳои ҳисоботи молиявӣ ҳангоми барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзии молиявиро Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар менамояд.».

11. Дар моддаи 23:

1) қисми 1 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«1. Ҳисоботи молиявии консолидатсияшудаи фосилавӣ ва солонаи ташкилотҳои бучетӣ ва корхонаҳои воҳиди давлатӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ пешниҳод карда мешавад. Тартиб ва муҳлати пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ муайян карда мешавад.»;

2) қисми 2 бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«2. Ҳисоботи молиявии консолидатсияшудаи баҳши давлатӣ, пас аз аудити мустақили давлатӣ дар муҳлатҳои тибқи қонунгузори молияи давлатӣ муайяншуда ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.»;

3) дар қисми 3 калимаҳои «Ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар ташкилотҳои, ки ҳисоботи молиявиро тибқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб медиҳанд» ба калимаҳои «Субъектҳои дорои манфиати умум» иваз карда шаванд.

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Постановление
Правительства Республики Таджикистан

О проекте Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

В соответствии со статьей 58 Конституции Республики Таджикистан Правительства Республики Таджикистан постановляет:

Одобрить проект Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и представить на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Председатель Правительства
Республики Таджикистан

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 25 марта 2011 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011 год, №3, ст. 169; 2014 год, №3, ст. 149; 2017 год, №1-2, ст.23) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

1) дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«- консолидированная финансовая отчетность - общая финансовая отчетность, которая включает финансовую отчетность материнской организации и подчиненных организаций, находящихся под контролем материнской организации, составляемая в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- консолидированная бюджетная финансовая отчетность - финансовая отчетность, составляемая на основе финансовой отчетности бюджетных организаций уполномоченным государственным органом в соответствии со стандартами финансовой отчетности в государственном секторе Таджикистана;

- консолидированная финансовая отчетность государственного сектора - финансовая отчетность, разрабатываемая уполномоченным органом на основе консолидированной бюджетной финансовой отчетности и финансовой отчетности государственных предприятий по установленным формам;

- ликвидационный финансовый отчет – заключительный финансовый отчет, подготавливаемый при ликвидации хозяйствующего субъекта;

- субъекты крупного предпринимательства - организации, которые для целей настоящего Закона соответствуют критериям, определяемым Правительством Республики Таджикистан;

- стандарты финансовой отчетности в государственном секторе Таджикистана - стандарты и интерпретации, основанные на международных стандартах бухгалтерского учета и комментариях, изданные Советом по международным стандартам финансовой отчетности Международной федерации бухгалтеров, разработанные и утвержденные уполномоченным государственным органом;»;

2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«- международные стандарты - международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий и их интерпретации, изданные Фондом международных стандартов финансовой отчетности и переведенные на государственный язык и утвержденные уполномоченным органом;».

2. В статье 6:

1) в наименовании после слов «бухгалтерского учета» дополнить словами «и финансовую отчетность»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность ведется в следующем порядке:

- субъекты публичного интереса и субъекты крупного предпринимательства – в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- бюджетные организации – в соответствии со стандартами финансовой отчетности в государственном секторе Таджикистана;

- субъекты малого и среднего предпринимательства – в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности для малых и средних предприятий или международными стандартами финансовой отчетности.»;

3) части 2 и 3 считать соответственно частями 3 и 4.

4) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность осуществляется посредством автоматизированных учетных информационных систем.

6. Индивидуальный предприниматель, не являющийся субъектом естественной монополии, вправе не вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность. В целях налогообложения индивидуальный предприниматель осуществляет налоговый учет в соответствии с законодательством в области налогообложения.».

3. В части 2 статьи 8:

1) в третьем абзаце слова «в качестве экспертного органа» заменить словами «для экспертизы изменений и дополнений в нормативных правовых актах»;

2) дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:

«- разрабатывает и утверждает инструкции по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- разрабатывает и утверждает инструкцию о порядке консолидации финансовой отчетности государственного сектора

- применяет единую информационную систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности и обеспечивает ее интеграцию;

- совместно с Национальным банком Таджикистана разрабатывает и утверждает порядок мониторинга применения стандартов посредством информационной системы.».

4. В статье 9 часть 2 дополнить четвертым пунктом следующего содержания:

«- применения информационных систем в процесс ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности»

5. Статью 12 дополнить частью 12 следующим содержанием:

«12. Электронный документооборот первичных учетных документов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.».

6. В части 3 статьи 18 после слова «квартальная» дополнить словом «финансовая».

7. В статье 21 часть 1 после слова «учёта» дополнить знаком «,» и словами «в том числе их электронная форма».

8. Статью 22 дополнить частью 6 следующим содержанием:

«6. Финансовая отчетность составляется в национальной валюте Республики Таджикистан.».

9. Дополнить статьей 22¹ следующего содержания:

«Статья 22¹. Финансовая отчетность при ликвидации

1. Ликвидационный финансовый отчет составляется на период с 1 января отчетного года до даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о ликвидации хозяйствующего субъекта.

2. В ликвидационном финансовом отчете активы отражаются по их рыночной стоимости на дату ликвидации, а обязательства с учетом процентов, начисленных до даты ликвидации. Безнадежные долги и убытки не включаются в ликвидационный баланс.

3. На ликвидационную комиссию возлагаются задачи по учету операций, связанных с ликвидацией, определению стоимости активов и обязательств, а также составлению финансовой отчетности при ликвидации.

4. Порядок и формы финансовой отчетности при ликвидации определяются уполномоченным государственным органом. Порядок и формы финансовой отчетности при ликвидации кредитных финансовых организаций устанавливаются Национальным банком Таджикистана.».

10. В статье 23:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Промежуточная и годовая консолидированная финансовая отчетность бюджетных организаций и государственных унитарных предприятий представляется в уполномоченные государственные органы. Порядок и сроки представления финансовой отчетности определяются уполномоченными государственными органами.»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Консолидированная финансовая отчетность государственного сектора после независимого государственного аудита представляется в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Правительству Республики Таджикистан в сроки, определенные законодательством о государственных финансах.»;

3) в части 3 слова «Акционерные общества и иные организации, подготавливающие финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами» заменить словами «Субъекты публичного интереса».

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования

Президент
Республики Таджикистан

Маълумотномаи асосноккунӣ
ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» дар ҳошияи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва банди 5 нусха аз протоколи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 феввали соли 2024, №2 таҳия карда шудааст.

Дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти тақмили низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва вусъат додан ба гузариши тамоми субъектҳои хоҷагидор ба стандартҳои байналмилалӣ, чиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ ва дар заминаи ҳисоботи молиявӣ таъмин намудани маълумоти шаффоф, саҳеҳ ва эътимоднок ба сармоягузори дохилию хориҷӣ, инчунин вусъат додан ба раванди дастрасӣ ба бозорҳои молиявии байналмилалӣ равона карда шудаанд.

Тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявии субъектҳои дорои манфиати умум мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ, субъектони хоҷагидорӣ дигар, аз ҷумла ташкилотҳои буҷетӣ ва субъектҳои соҳибкорӣ хурду миёна мутобиқ ба тартиб ва қоидаҳои миллӣ (анъанавӣ) муқаррар гардидааст.

Тағйиру иловаҳо ба назардошти гузариши пурраи низоми амалкунанда ба стандартҳои байналмилалӣ соҳа, татбиқи низомҳои иттилоотӣ дар раванди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, инчунин ба мақсади танзими масъалаҳои дар амалия ҷойдошта, ворид карда шудаанд.

Таркиби таҳрири амалкунандаи Қонун аз 5 Боб ва 29 модда иборат буда, дар натиҷа ба 9 моддаи матни амалкунанда тағйиру иловаҳо ворид ва «Моддаи 22¹. Ҳисоботи молиявӣ ҳангоми барҳамдиҳӣ» илова карда шуд. Ҳамчунин, чиҳати ислоҳ намудани хатоҳои имлоӣ ҷойдошта муқаррароти дахлдор пешбинӣ гардидааст.

Лоиҳаи мазкур мавриди арзёбии дохилиидоравӣ зиддикоррупсионӣ қарор дода шуда, дар матни он омилҳои бавучудоварандаи коррупсия ошкор нашудааст.

Лоиҳаи Қонуни мазкур ба қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ихтилофот надошта, аз буҷети давлатӣ маблағгузорию иловагиро талаб наменамояд.

Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон